

Бо ҳуқуқи дастнавис



**РАҲИМОВ Ҳуршед Абдуллоевич**

**МАҲЛУЛҲОИ САХТ ДАР АСОСИ ВИСМУТИДҲОИ  
ЭЛЕМЕНТҲОИ НОДИРЗАМИНИИ ЗЕРГУРУҲИ ИТТРИЙ**

05.02.01 – маводшиносӣ (дар техникаи криогенӣ ва электронӣ)

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И**

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои техникий

**Душанбе - 2018**

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Маводҳои ба коррозия устувор»-и Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини Академияи илмҳои Тоҷикистон иҷро гардидааст.

**Роҳбарони илмӣ:** Абулҳаев Владимир Ҷалолович-доктори илмҳои химия, профессор, муовини директор оид ба илм ва таълими Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ ҔТ; **Назарзода Ҳайрулло Ҳолназар** - номзади илмҳои техникӣ, ректори Донишшадаи энергетикии Тоҷикистон.

**Муқарризони расмӣ:** Сафаров Аҳрор Мирзоевич – доктор илмҳои техникӣ, профессори кафедраи «Технологияи мошинсозӣ», дастгоҳҳо ва асбобҳои металлбурӯй»-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ; Азизқулова Она Азизқуловна – доктори илмҳои химия, профессори кафедраи «Химияи гайриорганикӣ»-и Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон.

**Муассисаи пешбар:** Институти физикаю техникаи АИ ҔТ ба номи С.У. Умаров

Ҳимояи диссертатсия « 12 » сентябри соли 2018 соати 9<sup>00</sup> дар ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D.KOA-007 назди Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ ҔТ баргузор мегардад.  
Суроғ: 734063, ш. Душанбе, хиёбони Айнӣ, 299/2.  
E-mail: [z.r.obidov@rambler.ru](mailto:z.r.obidov@rambler.ru)

Бо матни пурраи диссертатсия метавонед дар китобхонаи илмӣ ва сомонаи интернетии Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ ҔТ шинос шавед:  
[www.chemistry.tj](http://www.chemistry.tj)

Автореферат санаи « » соли 2018 аз рӯйи феҳристи пешниҳодшуда ирсол карда шудааст.

**Котиби илмии Шӯрои  
диссертационӣ, доктори  
илмҳои химия, дотсент**

**З.Р. Обидов**

## ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

### **Мубрам будани мавзӯи диссертатсия**

Элементҳои нодирзамиинӣ, хӯла ва пайвастагиҳои химиявӣ дар асоси онҳо дар соҳаҳои гуногуни техника истифода бурда мешаванд: дар истеҳсолоти шиша, сафол, металургияи сиёҳ, техникаи электроравшанӣ, атомӣ, лазерӣ, саноати химиявӣ, тиб, кишоварзӣ ва дар дигар соҳаҳо.

Имкониятҳои истифодабарии элементҳои нодирзамиинӣ ба охир нарасидаанд ва вобаста аз таҳқиқоти хосиятҳои пайвастагиҳо ва хӯлаҳо васеъ шуда истодаанд.

Дар солҳои охир корҳо оиди ҷустуҷӯи маводҳои магнитии нав дар асоси элементҳои нодирзамиинӣ афзун гаштанд. Интерметаллидҳои магнитии  $YC_5$ ,  $SmC_5$ , бечодаи (гранаты) оҳану-элементҳои нодирзамиин, инчунин хӯлаи неодим-оҳан-бор (( $Nd_2Fe_{14}B$ ) ба даст оварда шудаанд, ки дар техникаи баландбасоматӣ ва дар асбобҳои электронӣ истифодаи амалии худро пайдо намуданд. Аз ин лиҳоз, корҳои илмие, ки бо ҳосил кардан ва таҳқиқи хӯлаҳо ва пайвастагиҳо дар асоси элементҳои нодирзамиинӣ вобаста ҳастанд, мубрам мебошанд.

Муқаррар карда шуд, ки пайвастагиҳо ва хӯлаҳои элементҳои нодирзамиинии зергуруҳи иттрий бо висмут (висмутидҳо) хосиятҳои магнитиро зохир менамоянд. Масалан, висмутидҳои элементҳои нодирзамиинии  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) дар шароити муқаррарӣ парамагнетик мебошанд. Ин имконият фароҳам меоварад, ки дар асоси висмутидҳо маводи магнитӣ бо хосияти баланди магнитӣ ҳосил карда шавад.

Аз ин сабаб муайян кардани шароити синтези хӯлаҳои системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва муқаррар кардани табиати физикӣ-химиявии онҳо масъалаи муҳими илмӣ ва амалий мебошад.

### **Дараҷаи коркарди мавзӯ**

Таҳлили адабиёти илмӣ дар бораи он шаҳодат медиҳад, ки дар байнӣ пайвастагиҳо ва хӯлаҳои элементҳои нодирзамиинӣ танҳо моновисмутидҳои элементҳои нодирзамиинӣ муфассал омӯхта шудаанд. Висмутидҳои дигар таркибҳо ниҳоят кам омӯхта шудаанд. Дар адабиёти илмӣ маълумот оиди маҳлулҳои сахти системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), ки дар диссертатсия объектҳои таҳқиқ мебошанд, оварда нашудааст.

### **Мақсад ва вазифаҳои рисолаи диссертатсионӣ**

Мақсади кор - синтези маҳлулҳои сахти системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), муқаррар намудани табиати физикӣ-химиявии онҳо ва ба даст овардани маводе, ки нисбат ба висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) хосиятҳои баландтари магнитиро зохир менамоянд.

Барои ба мақсади гузошашуда расидан, ҳалли масъалҳои зерин ба миён омад:

- таҳқиқи таъсири элементҳои нодирзамиинӣ ( $Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) бо висмут ва  $Gd_5Bi_3$  бо  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), дар раванди ҳосилшавии маҳлулҳои сахти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5 \div 4.5$ );

- коркарди усулҳои синтези висмутидҳои  $\text{LnBi}$ ,  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ );

-гузаронидани аттестатсияи висмутидҳои синтез карда шудаи  $\text{LnBi}$ ,  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ );

- дар асоси далелҳои таҳлили физикӣ-химиявӣ соҳтани диаграммаҳои ҳолати системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ );

-соҳтани вобастагии концентратсионии хосиятҳои электрофизикӣ (муқовимати хоси электрикӣ, гармо-қ.э.ҳ.) ва микросаҳтии маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ), дар шароити муқаррарӣ;

-таҳқиқ кардани вобастагии ҳароратии хосиятҳои электрофизикӣ (муқовимати хоси электрикӣ, гармо-қ.э.ҳ.) ва пазирандагии молярии висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ва маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  дар худуди 298-773 К.

### **Навғониҳои илмии рисола:**

- усулҳои илмии асоснок кардашудаи синтези висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ) коркард шуданд;

- таҳқиқотҳои диаграммаҳои ҳолати системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) имконият доданд, ки қонуниятҳои дар соҳти онҳо зохир гашта – хосилшавии қатори изоструктурии маҳлулҳои саҳти ҷойивазшавии  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ) ва якхела будани соҳти системаҳо муқаррар карда шаванд;

- моментҳои магнитии муассири ионҳои элементҳои нодирзаминӣ, ҳарорати парамагнетии Кюри, хосияти гузаронандагии электрикӣ муайян карда шуда, ба навъи тартиби магнитии висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ); баҳо дода шуд.

- маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ) ҳосил карда шуданд, ки дорои хосиятҳои баланди магнитӣ ҳастанд.

### **Аҳамияти назариявӣ ва амалии рисола**

Чиҳатҳои назариявии натиҷаҳои таҳқиқот оиди синтези висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ), маҳлулҳои саҳти системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ), хосиятҳои электрофизикӣ ва магнитии онҳо барои шарҳи хосиятҳои физикӣ-химиявии дигар пайвастагиҳо ва ҳӯлаҳои элементҳои нодирзаминӣ бо висмут истифода бурдан мумкин аст.

**Аҳамияти амалии рисола** дар он аст: (Практическая значимость работы заключается в следующем)

- висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ) метавонанд дар техникаи криогенӣ ва электронӣ татбиқи худро биёбанд;

- маълумотҳо оиди хосиятҳои физикӣ-химиявӣ, электрофизикӣ, магнитии висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ), маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ) ва диаграммаҳои ҳолати системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) маводи маълумотӣ

(справочный материал) аст. Ин маълумотҳоро аспирантҳо ва кормандони илмӣ дар раванди ичроиши корҳои илмӣ истифода бурданашон мумкин аст. Ғайр аз ин, маводҳои рисоларо дар раванди таълим барои хондани **маърузаҳо** аз **фанҳои химияи физикӣ**, ғайриорганикӣ, таҳлили физикӣ-химиявӣ ва маводшиноси низ истифода бурдан мумкин аст.

### **Мазмуни асосии рисола, ки дар ҳимоя пешкаш мегардад:**

- таъсири физикӣ-химиявии элементҳои нодирзамини бо висмут дар раванди ҳосилшавии висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ );
- тарзҳои ҳосил кардани висмутидҳои  $\text{LnBi}$ ,  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ );
- натиҷаҳои таҳқиқи диаграммаҳои ҳолати системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва қонуниятҳое, ки дар онҳо зоҳир мегарданд;
- ҳосиятҳои электрофизикӣ ва магнитии висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div -4.5$ ).

### **Дараҷаи саҳехият ва баррасии натиҷаҳо**

Саҳехии натиҷаҳои ба даст овардашуда бо мувофиқати сифатии натиҷаҳои ҳосил намуда ва истифодабарии тарзҳои гуногуни таҳлили физикӣ-химиявӣ тасдиқ карда шуд.

Натиҷаҳои асосии рисола дар конфронсҳои зерин муҳокима ва баррасӣ гардидаанд: VI Нумановских чтениях (г. Душанбе, 2009 г.); республиканской научно-технической конференции «Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии» (г. Душанбе, 2009 г); областной научно-теоретической конференции, посвящённой «Году образования и технической культуры» (г. Курган-Тюбе, 2010 г.); республиканской научно-теоретической конференция молодых учёных Таджикистана, посвященной 20 –летию 16-ой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан (г.Душанбе, 2012 г.); республиканской научно-теоретической конференции: «Основы педагогико-технологической и технической подготовки преподавателей технологии», посвященной 35-летию образования кафедры «Технической механики и черчения» ТГПУ им. С. Айни и 20-летию образования национальной армии (г. Душанбе, 2013 г.); международной научно-практической конференции «Комплексный подход к использованию переработке угля» (г. Душанбе, 2013 г.); республиканской научно-практической конференции «Перспективы синтеза в области химии и технологий гетеросоединений », посвященной 20-летию кафедры высокомолекулярных соединений и химической технологии ТНУ (г. Душанбе, 2013 г.); республиканской научно-теоретической конференции: «Новые методы обучения технологических дисциплин в инновационном процессе» (г. Душанбе, 2013 г.); международной конференции: «Комплексные соединения и аспекты их применения» (г. Душанбе, 2013 г.); республиканской научной конференции на тему «Химия, технология и экология воды», посвященной году «Сотрудничество по водной проблеме» и 55-летию кафедры «Общая и не-

органическая химия, ТГПУ им. С.Айни» (г. Душанбе, 2013 г.); республиканской научной конференции на тему: «Экология и вопросы обучения и воспитания», посвященной 70- летию заведующего кафедрой «Химическая технология и экология» ТГПУ им. С. Айни, доцента Шарипова И.Н. (г. Душанбе, 2014 г.); республиканской конференции «Применение современных технических средств в обучение предмета технологии», посвященной 20 –летию конституции Республики Таджикистан (г. Душанбе, 2015 г.); арельской конференции профессорско-преподавательского состава ТНУ (г. Душанбе, 2016 г.); международной научно-практической конференции «Независимость – основа развития энергетики страны», посвященной празднованию «Дня энергетика» (Бохтарский район, 2017 г.).

**Интишорот.** Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 38 мақола, аз он чумла 6 мақола дар маҷаллаҳое, ки аз тарафи КОА –и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда мешавад, нашр шудааст. Инчунин 3 патенти хурди ҔТ оиди ихтироот гирифта шуд.

**Саҳми шахсии муаллиф** аз таҳлили адабиёти илмӣ оиди мавзӯи рисолаи диссертационӣ, ҳалли масъалаҳои таҳқиқотҳое, ки дар ҳаммуалифӣ ичро карда шудаанд, муайян кардани роҳҳои ҳалли масъалаҳои гузошта шуда, таҳрири натиҷаҳои таҷрибавӣ ва аз тасвияи хулосаҳои рисола иборат аст.

**Таркиб ва ҳаҷми диссертасия.** Рисолаи диссертационӣ дар 125 саҳифаи хуруфчинии компютерӣ баён гашта, аз муқаддима, чор боб, хулосаҳо, рӯйхати 115 адад манбаъҳои адабиётӣ ва замимаҳо иборат аст. Рисола дорои 43 расм, 20 ҷадвал ва 24 саҳифа замима аст.

## **БОБИ 1 СИНТЕЗ ВА ХОСИЯТҲОИ ФИЗИКӢ–ХИМИЯВИИ ҲӮЛАҲО ВА ПАЙВАСТАГИҲОИ СИСТЕМАҲОИ ЭЛЕМЕНТҲОИ ЭНЗ – ВИСМУТ (ШАРҲИ АДАБИЁТ)**

Мувоғиқи ташхиси адабиёт оиди диаграммаҳои ҳолати системаҳои ЭНЗ – Ві хулоса баровардан мумкин аст, ки аз ҳама бештар маълумоти боэътимод барои диаграммаҳои ҳолати системаҳои ЭНЗ-и зергуруҳи иттрий бо висмут, файр аз системаи Yb – Ві, ки саҳехиро талаб мекунад, ба даст оварда шуданд.

Диаграммаҳои ҳолати системаҳои ЭНЗ- и зергуруҳи серий бо висмут хело сустар омӯхта шудаанд. Дар таҳқиқоти такрорӣ диаграммаҳои ҳолати системаҳои Ln - Bi (Ln = La, Ce, Sm) эҳтиёҷ доранд. Диаграммаи ҳолати системаи Eu – Ві то ҳол омӯхта нашудааст.

Шарҳи адабиёт оиди кристаллохимияи пайвастагиҳои системаҳои ЭНЗ – Ві нишон медиҳад, ки дар ин системаҳо асосан пайвастагиҳои  $\text{Ln}_2\text{Bi}$ ,  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$ ,  $\text{Ln}_4\text{Bi}_3$ ,  $\text{LnBi}$  ва  $\text{LnBi}_2$  ҳосил мешаванд, ки дар сингонияҳои тетрагоналӣ, гексагоналӣ, кубӣ ва ромбӣ кристаллизатсия мешаванд.

Дар системаҳои ЭНЗ-и зергуруҳи серий бо висмут ҳосил шудани пайвастагиҳои намуди  $\text{Ln}_2\text{Bi}$ ,  $\text{Ln}_4\text{Bi}_3$  и  $\text{LnBi}_2$  ҳос аст. Инчунин дар ҳама системаҳо пайвастагиҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ва  $\text{LnBi}$  вучуд доранд.

Дар системаҳои ЭНЗ-и зергурӯҳи иттрий бо висмут пайвастагиҳои намуди  $\text{Ln}_4\text{Bi}_3$ , танҳо дар системаҳои  $\text{Ln} - \text{Bi}$  ( $\text{Gd}, \text{Tb}$ ) ҳосил мешаванд. Файр аз ин, дар корҳои илмие, ки ба таҳқиқи диараммаҳои ҳолати системаҳои ЭНЗ-и зергурӯҳи иттрий бо висмут бахшида шуданд, дар бораи дар системаҳои  $\text{Ln} - \text{Bi}$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) эҳтимолияти ҳосил шудани пайвастагиҳои  $\text{LnBi}_2$  дарак медиҳанд.

Аз шарҳи адабиёт оиди ҳосиятҳои физикӣ-химиявии ҳӯлаҳо ва пайвастагиҳои системаҳои ЭНЗ – висмут меояд, ки то замони муосир аз ҳама пурра ҳосиятҳои физикӣ-химиявии моновисмутидҳои ЭНЗ –  $\text{LnBi}$  омӯхта шудаанд.

Бо таҳқиқоти ҳосиятҳои электрофизикӣ ва магнитии ҳӯлаҳо ва пайвастагиҳои системаҳои  $\text{Ln} - \text{Bi}$  ( $\text{Ln} = \text{Pr}, \text{Nd}, \text{Gd}, \text{Tb}$ ), инчунин маҳлулҳои саҳти системаҳои  $\text{Gd}_4\text{Bi}_3 - \text{Ln}_4\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Pr}, \text{Nd}, \text{Tb}$ ) муқаррар карда шудааст, ки ба онҳо гузаронандагии электрикӣ ҳос аст ва дар шароити муқаррарӣ ҳосияти парамагнитиро зоҳир менамоянд.

Ҳосиятҳои физикӣ-химиявии пайвастагиҳои  $\text{Ln}_2\text{Bi}$ ,  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$ ,  $\text{Ln}_4\text{Bi}_3$  и  $\text{LnBi}_2$  бениҳоят ночиз омӯхта шуданд. Инро, аз нуқтаи назарамон бо суст коркард шудани тарзҳои синтези пайвастагиҳо ва ҳӯлаҳои системаҳои ЭНЗ бо висмут, ки дар адабиёти илмӣ оварда шудаанд, имконияти боътиҳод синтез кардани моддаҳои гомогенӣ ва ба дараҷаи кофӣ тозаро таъмин наменамояд. Масалан, синтези висмутидҳо бо тарзи ампулӣ ё худ бо тарзи гудозиши компонентҳо ҳосил кардани павастагиҳо ва ҳӯлаҳои гомогениро дар гумон таъмин менамояд.

Ҳосиятҳои химиявии пайвастагиҳо ва ҳӯлаҳои системаҳои ЭНЗ –  $\text{Bi}$  ночиз омӯхта шуданд. Инро бо он шарҳ додан мумкин аст, ки ҳӯлаҳо дар асоси ЭНЗ ҳосиятҳои ациби физикиро зоҳир менамоянд ва таҳқиқчиёнро дар ҷустуҷӯи маводи нав умедвор мекунад.

## **БОБИ 2 СИНТЕЗИ МАҲЛУЛҲОИ САҲТИ СИСТЕМАҲОИ $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$ ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ВА УСУЛҲОИ ТАҲҚИҚОТҲОИ ФИЗИКӢ-ХИМИЯВӢ**

### **2.1 Синтези маҳлулҳои саҳти системаҳои $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$ ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ )**

Бо мақсади корқади усулҳои синтези маҳлулҳои саҳти системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) бо ҷалби таҳлили рентгенофазӣ ва микроструктурӣ раванди ба ҳам тъсир кардани ЭНЗ бо висмут ва  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3$  бо  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) таҳқиқ карда шуд.

Ба сифати компонентҳои аввала дар раванди синтези маҳлулҳои саҳти системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) дисстелятҳои ЭНЗ ва висмути навъи ОСЧ 11-4 истифода бурда мешуданд.

Аз сабаби ба яқдигар наздиқ будани ҳароратҳои гудозиши висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ), раванди ба ҳам тъсир кардани ЭНЗ бо висмут ва  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3$  бо  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) дар як режими ҳароратӣ ва вақтӣ, дар ҳудуди  $573 \div 1673$  К ва вақти нигоҳдорӣ  $3 \div 4$  соат таҳқиқ карда шуд.

Барои гузаронидани таҳқиқот омехтаро, ки аз тароشاҳои ЭНЗ ва висмут бо таркиби муйяни стехиометрӣ бо массаи 5-10 г. иборат аст, пресс карда ба тигели герметизатсия кардашудаи молибденӣ ҷойгир мекунанд, баъд тигелро дар шароити вакуум (0,0133 Па) гарм мекунанд (бо суръати 5-10 град./дақ.) бо нигаҳдории минбаъда дар ҳудуди ҳароратҳои 573-1673 К.

Бо усули рентгенофазӣ ва микроструктурии таҳлил, таркиби фазавии маҳсули ба ҳам таъсир кардани ЭНЗ бо висмут дар раванди ҳосилшавии маҳлулҳои сахти системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ,  $x = 0.4 \div 4.5$ ) муқарар карда шуд. Муайян гардид, ки дар ҳудуди ҳароратҳои 573-823 К маҳсули ба ҳам таъсир кардани ЭНЗ бо висмут аз моновисмутидҳо ва висмути озод иборат аст.

Ҳосилшавии висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ва маҳлулҳои сахти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.4 \div 4.5$ ) дар ҳудуди ҳароратҳои 973-1573 К ба қайд гирифта шудааст. Баробари ин маҳлулҳои сахти якфазавии  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.4 \div 4.5$ ) дар ҳарорати 1673 К ва вақти нигоҳдорӣ дар  $3 \pm 0.5$  соат ҳосил мешаванд.

Таҳлили микроструктурӣ натиҷаҳои таҳлили рентгенофазии маҳсули ба ҳам таъсир кардани ЭНЗ бо висмут тасдиқ мекунад. Ба сифати мисол дар диссертатсия суратҳои микроструктураи маҳсули ба ҳам таъсир кардани ЭНЗ бо висмут дар раванди ҳосил шудани маҳлули сахти  $Gd_3Tb_2Bi_3$  оварда шуданд..

Таҳқиқотҳои гузаронида шуда имконият фароҳам оварданд, ки ду усули ҳосил кардани маҳлулҳои сахти системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) коркард карда шаванд:

1. Бо ҳам таъсир кардани бевоситаи ЭНЗ ва висмут.

2. Бо ҳам таъсири кардани  $Gd_5Bi_3$  бо  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ).

Бо усули якум маҳлулҳои сахти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.4 \div 4.5$ ) ин тавр ҳосил мекарданд. Омехтаи тарошаҳои ЭНЗ ва висмут бо таркиби муайяни стехиометрӣ бо массаи 15-20 г пресс карда ба тигели герметизатсия карда шудаи молибденӣ ҷой карда мешуданд ва баъд ба таври зинавӣ дар ҳудуди ҳароратҳои 573-1673 К дар вакуум (0,0133 Па) бо суръати 5-10 град./дақ бо нигаҳдории минбаъда дар муддати 3-4 с. гарм мекунанд.

Бо усули дуюм маҳлухои сахти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.4 \div 4.5$ ) бо ба ҳам таъсир кардани  $Gd_5Bi_3$  бо  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) пешакӣ синтез кардашуда чунин ҳосил мекарданд. Омехтаи хокай  $Gd_5Bi_3$  ва хокай яке аз  $Ln_5Bi_3$  (бо массаи 15-20 г.) пресс карда, ба тигели герметизатсия кардашудаи молибденӣ ҷой намуда ва баъд дар шароити вакуум (0,0133 Па) то ҳарорати оптималии синтез 1673 К гарм мекарданд (бо суръати гармқунӣ ва хунукшавӣ 80 град./дақ.) ва дар ин ҳарорат дар муддати  $2 \pm 1$  соат нигоҳ медоштанд.

Муқаррар карда шудааст, ки барои ҳамаи маҳлулҳои сахти системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) шароити оптималии синтез яхела аст.

Висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) бо истифодабарии ба сифати компонентҳои аввала моновисмутидҳо -  $LnBi$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва ЭНЗ ҳосил карда мешуданд. Барои гузаронидани синтези пайва-

стагиҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  омехтаи хокай моновисмутидҳо ва тарошай ЭНЗ (бо массаи то 20 г), ки ба стехиометрияи 62.5 ат.% ЭНЗ ва 37.5 ат.% Ві ҷавобгӯ аст, пресс карда ба тигели герметизатсия карда шуда ҷой намуда, то ҳарорати оптималӣ , ки барои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Lu}$ )  $1623 \pm 50$  К, ва  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ )  $1523 \pm 50$  К ташкил медод, гарм мекарданд ва дар ин ҳарорат дар муддати  $2 \pm 1$  соат нигоҳ медоштанд.

Моновисмутидҳоро ба таври бевосита ба ҳам таъсир кардани тарошахои ЭНЗ бо висмут дар тигелҳои герметизатсия карда шуда дар ҳароратҳои  $1173\text{-}1373$  К ва вақти нигоҳдорӣ  $4 \pm 1$  соат синтез карда шуданд.

Дар ин боби рисолаи диссертационӣ ҳосиятҳои кристаллохимиявии висмутидҳои синтез карда шудаи  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва  $\text{LnBi}$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) оварда шуданд.

## **2.2. Усулҳои таҳқиқи физикӣ-химиявӣ Таҳлили дифференсиалии термиқӣ**

Ба таҳлили дифференсиалии термиқӣ (ТДТ) пайвастагиҳои синтез карда шудаи  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ,  $x = 0.4\text{-}4.5$ ) ва маҳлулҳои саҳти системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) гирифтор менамуданд.

ТДТ дар дастгоҳи ВДТА-8М3 (варианти модернизатсия карда шуда), дар муҳити гелии навъи ВЧ (Ту-51-681-75) гузаронида шуд.

Саҳеҳии муайян кардани ҳарорат  $\pm 1\%$  аз бузургии чен карда шаванда ташкил мекард. Дар раванди гузарондани ТДТ массаи моддаи таҳлил шаванда  $1.5\text{-}2$  г. ташкил мекард. Дар ВДТА-8М3 ба сифати қосидаки ҳарорат гармоҷуфти W –W (Re 20%) истифода бурда шуд.

### **Таҳлили рентгенофазӣ (ТРФ)**

ТРФ ҳӯлаҳоро дар дифрактометри «ДРОН -2» бо истифодабарии афканишоти  $\text{CuK}_{\alpha}$  филтр карда шуда (филтр –Ni) мегузаронданд. Суръати ҳаракати дифрактограмма 30 сонияи кунциро дар як дақиқа ташкил мекард. Дифрактограммаҳо бо кунҷҳои брэговӣ баъди ҳар 0.1 град. навишта шудабуданд.

Саҳеҳии муайян кардани параметрҳои катакчай элементарӣ  $\pm 0.0005$  нм. ташкил мекард.

### **Таҳлили микроструктурӣ (ТМС) ва чен кардани микросаҳти**

Ба таҳлили ТМС ҳӯлаҳои рехтаро гирифтор мекарданд. Барои таҳқиқи микроструктураи ҳӯлаҳо онҳоро аввал бо қофази сунбодаи К3100-К3320 ва баъд пайдарҳам бо хамираи алмосии АП80П, АП28П и АП1П сайқал медиҳанд. Барои зоҳир шудани микроструктура ва барҳам додани парчини сатҳи ҳулаҳо пас аз ба итном расидани сайқалкунӣ онҳоро ба тезоб додан дар ҳаво, ё худ бо тезобдиҳандай химиявӣ (0.5 % ҳаҷми HCl + 1% ҳаҷми  $\text{HNO}_3$  дар спирт) коркард мекунанд..

Микроструктураи ҳӯлаҳо бо ёрии микроскопи «НЕОФОТ-21» дар рушноии инъикосшуда ва қутбшуда омӯҳта шуд.

Микросаҳтии ҳӯлаҳо бо воситаи микроченкунданаи ПМТ-3 аз рӯи методикаи стандартӣ чен карда шуд.

### **Чен кардани зичӣ**

Зичии хӯлаҳо бо усули пикнометрӣ аз рӯи методикаи стандартӣ чен карда шуд, инчунин зичии хӯлаҳо аз рӯи натиҷаҳои рентгенӣ низ ҳисоб карда шуд.

### **Чен кардани муқовимати хоси электрикӣ ва гармо-қ.э.х. дар ҳудуди ҳароратҳои 298-773 К**

Муқовимати хоси электрикӣ ва гармо-қ.э.х. дар ҳудуди ҳароратҳои 298-773 К дар дастгоҳе, ки аз тарафи мо коркард шудааст, чен карда шуданд.

Ҳарорати моддаи таҳлилшавандаро бо гармоҷуфти WRe(5%) - WRe(20%) муайян мекарданд.

Ба сифати зондҳои потенсиометрӣ шоҳаи WRe(5%) гармоҷуфт истифода бурда шуд.

Саҳехии нисбӣ дар раванди чен кардани муқовимати хоси электрикӣ  $\pm 2.5$  ва гармо-қ.э.х.  $\pm 2\%$ . ташкил мекард.

### **Таҳқиқи пазирандагии магнитӣ дар ҳудуди 298-773 К**

Пазирандагии магнитии хӯлаҳо дар дастгоҳе, ки аз рӯи принципи тарозуи лангардор кор мекунад, таҳқиқ карда шуданд.

Таҳқиқи пазирандагии магнитиро дар майдони магнитии 159-397 кА/м мегузаронданд. Ҳарорати моддаи таҳлилшавандаро дар ҳудуди ҳароратҳои 298-773 К бо воситаи гармоҷуфти мис-константан, чен мекарданд.

Ба сифати моддаи намунавӣ намаки Мор ( $\chi_{хос.} = 2 \cdot 10^{-6}$ ) ва купороси мис ( $\chi_{хос.} = 6 \cdot 10^{-6}$ ) истифода бурда мешуданд.

Саҳехии нисбии чен кардани пазирандагии магнитӣ  $\pm 3\%$  ташкил мекард.

## **БОБИ З ДИАГРАММАҲОИ ҲОЛАТ, ХОСИЯТҲОИ ЭЛЕКТРОФИЗИ – КИИ ВИСМУТИДҲОИ $Ln_5Bi_3$ ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ВА МАҲЛУЛҲОИ САХТИ СИСТЕМАҲОИ $Gd_5Bi_3$ – $Ln_5Bi_3$ ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ )**


### **3.1 Диаграммаҳои ҳолати системаҳои $Gd_5Bi_3$ – $Ln_5Bi_3$ ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ )**

Диаграммаҳои ҳолати системаҳои  $Gd_5Bi_3$  –  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) бо чунин усулҳои таҳлили физикӣ-химиявӣ таҳқиқ карда шуданд: дифференсиалию термикий, рентгенофазӣ ва микроструктурӣ.

Барои аниқ кардани соҳти диаграммаҳои ҳолат, дар шароити муқаррарӣ, вобастагиҳои концентратсионии муқовимати хоси электрикӣ, гармо-қ.э.х ва микросахтии маҳлулҳои сахти системаҳои оварда шуда, таҳқиқ карда шуданд.

Дар асоси таҳлилҳои ТДТ, ТРФ ва ТМС муқаррар карда шудааст, ки ин диаграммаҳои ҳолат соҳти яҳхела дошта, дар онҳо қатори бефосилаи маҳлулҳои

Дар асоси таҳлилҳои ТДТ, ТРФ ва ТМС муқаррар карда шудааст, ки ин диаграммаҳои ҳолат соҳти яҳхела дошта, дар онҳо қатори бефосилаи маҳлулҳои



Рисми 1- Диаграммаи ҳолати системаи  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ho}_5\text{Bi}_3$ .

явии ҳама маҳлулҳои сахти ҳосил кардашудаи системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ) оварда шудаанд. Файр аз ин, дар рисолаи диссертационӣ натиҷаи ҳисоби дифрактограммаҳои маҳлулҳои сахти зерин низ оварда шуданд:  $\text{Gd}_{3.5}\text{Tb}_{1.5}\text{Bi}_3$ ,  $\text{GdDy}_4\text{Bi}_3$ ,  $\text{Gd}_{1.5}\text{Ho}_{3.5}\text{Bi}_3$ ,  $\text{Gd}_2\text{Er}_{3.5}\text{Bi}_3$ ,  $\text{Gd}_{2.5}\text{Tm}_{2.5}\text{Bi}_3$ ,  $\text{Gd}_3\text{Lu}_2\text{Bi}_3$ .

Вобастагии концентратсионии муқовимати хоси электрикӣ ва гармо-қ.э.ҳ. маҳлулҳои сахти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ) дар шароити муқаррарӣ ба диаграммаҳои ҳолати системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ) мувофиқат мекунад, зоро дар қаҷхатҳои ин вобастагиҳо нуқтаҳои экстремалӣ ҷой надоранд.

Дар расми 2, а, б, в ҳамчун мисол вобастагии концентратсионии муқовимати хоси электрикӣ, гармо-қ.э.ҳ. ва микросахтии маҳлулҳои сахти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ho}_x\text{Bi}_3$  ( $x = 0.5 \div 4.5$ ) нишон дода шудааст.

Вобастагии концентратсионии микросахтии маҳлулҳои сахт бо ҳати қаҷи дорои нуқтаи қимати зиёдтарини микросахти, ки ба маҳлулҳои таркиби 40 мол.%  $\text{Tb}_5\text{Bi}_3$ , 30 мол.%  $\text{Dy}_5\text{Bi}_3$ , 35 мол.%  $\text{Ho}_5\text{Bi}_3$ , 20 мол.%  $\text{Er}_4\text{Bi}_3$  и 10 мол.%  $\text{Lu}_5\text{Bi}_3$  рост меояд, тасвир ёфтааст. Ҳати қаҷи вобастагии концентратсионии микросахтии маҳлулҳои сахти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Tm}_x\text{Bi}_3$  ( $x = 0.5 \div 4.5$ ) бошад, қариб ба таври ҳаттӣ тағиیر меёбад.

### 3.2 Ҳосиятҳои электрофизикии висмутидҳои $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$ ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои сахти системаҳои $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$ ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ )

Бо мақсади муайян кардани электргузаронии висмутидҳои  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ва маҳлулҳои сахти системаҳои  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ҳосиятҳои электрофизикии онҳо


саҳти  $\text{Gd}_{5-x}\text{Ln}_x\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}; x = 0.5 \div 4.5$ ), ҳосил мешавад, ки мисли компонентҳои аввала-  $\text{Ln}_5\text{Bi}_3$  ( $\text{Ln} = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{Lu}$ ) ба таври инконгруэнт гудохта мешаванд.

Ба сифати мисол дар расми 1 диаграммаи ҳолати системаи  $\text{Gd}_5\text{Bi}_3 - \text{Ho}_5\text{Bi}_3$  нишон дода шудааст.

Мувофиқи ТРФ маҳлулҳои бо компонентҳои аввала соҳти яхела дошта, дар структураи ромбии намуди  $\text{Y}_5\text{Bi}_3$ , бо гурӯҳи фазоии  $\text{Pnma}$  кристаллизатсия мешаванд.

Дар рисолаи диссертационӣ ҳосияти кристаллохими-

(муқовимати хоси электрикій ва гармо-қ.э.х.) дар ҳудуди ҳароратҳои 298-773 К омұхта шудааст.




Расми 2 – Вобастагиҳои концентратсионии муқовимати хоси электрикій (а), гармо-қ.э.х. (б) ва микросахти (в) маҳлулҳои сахти  $Gd_{5-x}Ho_xBi_3$ ; (x 0.5÷4.5) дар ҳарорати 298 K.

Таҳқиқоти вобастагии ҳароратій ва концентратсионии муқовимати хоси электрикій ( $\rho$ ) ва гармо-қ.э.х. (а) висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои сахти системаҳои  $Gd_5Bi_3 – Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) дар таҷқизоти аз тарафи мо сохташуда гузаронда шуд.

Дар расми 3 натицаҳои таҳқиқоти хосиятҳои электрофизикии баъзе маҳлулҳои сахти системаҳои  $Gd_5Bi_3 – Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) дар ҳудуди 298-773 K оварда шудааст.

Ҷй тавре, ки аз расм дида мешавад вобастагии ҳароратии муқовимати хоси электрикій ва гармо-қ.э.х. дар ҳудуди 298-773 K ба таври хаттй **тагъир** меёбад. Ин дар бораи бо гузаронандагии металлій соҳиб будани маҳлулҳои сахтро нишон медиҳад.

Дар рисолай диссертационй қиматҳои муқовимати хоси электрикій, гармо-қ.э.х. металлҳои нодирзаминӣ, висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$ , ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm$ ) маҳлулҳои сахти  $Gd_5Bi_3 – Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb,$



Расми 3 – Вобастагии ҳароратии муқовимати хоси электрикій (а) ва гармо-қ.э.х. (б) маҳлулҳои сахт дар ҳудуди 298-773 K: 1-Gd<sub>4.5</sub>Tb<sub>0.5</sub>Bi<sub>3</sub>, 2-Gd<sub>3.5</sub>Dy<sub>1.5</sub>Bi<sub>3</sub>, 3-GdHo<sub>4</sub>Bi<sub>3</sub>, 4-Gd<sub>2</sub>Er<sub>3</sub>Bi<sub>3</sub>, 5-Gd<sub>1.5</sub>Tm<sub>3.5</sub>Bi<sub>3</sub>, 6-Gd<sub>0.5</sub>Lu<sub>4.5</sub>Bi<sub>3</sub>.

Dy, Ho, Er, Tm, Lu) дар шароити муқаррарӣ оварда шудааст. Муайян карда шудааст, ки электргузаронии висмутидҳо ва маҳлулҳои саҳт аз электргузаронии элементҳои нодирзаминиӣ як дараҷа паст аст.

### 3.3. Муҳокимаи натиҷаҳо

Кам омӯхта шудани висмутидҳои ЭНЗ бо таркиби гуногуни химиавӣ, аз нуқтаи назари мо, бо суст коркард шудани усуљҳои синтези онҳо шарҳ додан мумкин аст. Маълум аст, ки синтези висмутидҳои гомогенӣ ва тоза иҷроиши як чанд талаботро талаб мекунад:

-синтези висмутидҳо бояд дар шароити вакуум ё худ дар муҳити интертий гузаронда шавад то ки ЭНЗ ва висмут оксид нашаванд;

- масолеҳе, ки аз вай тигел соҳта шудааст, набояд ба ЭНЗ, висмут ва маҳсали реаксия таъсир расонад;




- Аз сабаби он, ки дар ҳарорати баланд фишори буғҳои висмути тез гудоҳта шаванда ба дараҷа баланд аст, синтез бояд дар шароити аз зонаи реаксия буҳор нашудани висмут гузаронда шавад:

Муқаррар карда шудааст, ки маҳсали таъсири бевоситаи ЭНЗ бо висмут дар раванди ҳосилшавии маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ); ( $x = 0.5 \div 4.5$ ) дар ҳудуди ҳароратҳои 673-823 К асосан иборатанд аз ЭНЗ ва висмут моновисмутидҳо. Бо баланд шудани ҳарорат баробари моновисмутидҳо висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ҳосил мешаванд, ки ҳиссашон дар маҳсали реаксияи ЭНЗ бо висмут дар ҳудуди ҳароратҳои 973-1173 К зиёд мешавад.

Ҳосилшавии маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ;  $x = 0.5 \div 4.5$ ) дар маҳсали ба ҳам таъсир кардани ЭНЗ ва висмут дар ҳарорати 1173 К қайд карда шуд.

Дар ҳудуди 1375-1573 К маҳсали ба ҳам таъсир кардани ЭНЗ ва висмут дуфазавӣ буда, аз висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлули саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ); ( $x = 0.5 \div 4.5$ ) иборат мебошанд. Дар баробари ин, маҳсали ба ҳам таъсир кардани ЭНЗ бо висмут дар ҳарорати 1673 К ва вақти нигаҳдорӣ  $3 \pm 0.5$  соат маҳлулҳои саҳти яқфазавии  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ); ( $x = 0.5 \div 4.5$ ) мебошанд.

Ҳамин тавр, таҳқиқотҳои гузаронида шуда равандай зинавии ҳосил шудани маҳлулҳои саҳти системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) аз рӯи реаксияҳои зерин нишон медиҳад:



Натиҷаҳои ба даст овардашуда оиди таҳқиқи раванди ба ҳам таъсиркуни ЭНЗ ва висмут имконият доданд, ки усуљҳои зерини синтези маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ); ( $x = 0.5 \div 4.5$ ) коркард карда шавад:

-бо ҳам бевосита таъсир кардани ЭНЗ бо висмут;

-бо воситаи висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) пешакӣ синтез кардашуда.

Қайд кардан лозим аст, ки дар рисолаи диссертационӣ ба таҳқиқи хосиятҳои физикӣ-химиявии маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ;  $x = 0.5 \div 4.5$ ), ки бо усули дуюм ҳосил карда буданд, гирифтор намуданд. Усули дуюми синтези маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ;  $x = 0.5 \div 4.5$ ), нисбат ба яқум усули синтези маҳлулҳои саҳт бартарихои зерин дорад:

-яқум, аз сабаби он, ки дар висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) висмути зудгудоз дар ҳолати пайваста аст, ин аз минтақаи реаксия хориҷ шудани висмутро роҳ намедиҳад;

- дуюм, имконият медиҳад, ки вақти синтези маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ); ( $x = 0.5 \div 4.5$ ) қўтоҳ карда шавад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти диаграммаҳои ҳолати системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) нишон доданд, ки онҳо ҳамнавъ ҳастанд Дар ҳама системаҳо маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ; ( $x = 0.5 \div 4.5$ ) ҳосил мешаванд, ки мисли компонентҳои аввали реаксия дар сингонияни ромбии намуди  $Y_5Bi_3$  кристаллизатсия мешаванд ва ба таври инконгруэнт гудохта мешаванд.

Мувофиқи назарияи муосир ҳосилшавии маҳлулҳои саҳт дар системаҳо бо омилҳои геометрӣ, ки омилҳои андозавӣ ва структуриро дарбар мегирад ва омили электрохимиявӣ муайян карда мешаванд. Омили андозавӣ-омили Юм-Розери ба ҳосилшавии маҳлулҳои саҳт мусоидат мерасонад, агар радиусҳои атомии компонентҳо аз 10-15% зиёд фарқ накунанд. Мувофиқи талаботи омили структурӣ, структураҳои кристаллии компонентҳо бояд монанд бошанд, ё худ соҳташон ба яқдигар наздик бошад.

Дар зери мағҳуми омили электрохимиявӣ фарқи электроманғигии компонентҳоро мефаҳманд. Дар раванди ҳосил шудани маҳлулҳои саҳт электроманғигии компонентҳо набояд аз 0.6 воҳид зиёд фарқ кунанд.

Аз нуқтаи назари мо ба ҳосил шудан дар системаҳои мо ба ҳосил шудани маҳлулҳои саҳт дар системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) маҳлулҳои саҳти ҷойивазшавии  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ;  $x = 0.5 \div 4.5$ ) омили геометрӣ-андозавӣ ва структурӣ мусоидат менамояд. Инак, радиусҳои ЭНЗ дар раванди ҳосилшавии маҳлулҳои саҳт аз яқдигар 1-7 % фарқ мекунанд.

Омили структурӣ низ ба ҳосил шудани маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ;  $x = 0.5 \div 4.5$ ) мусоидат мекунад, зеро компонентҳои аввала -  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳт дар як структура - структураи ромбии намуди  $Y_5Bi_3$  кристаллизатсия мешаванд.

Таъсири омили электрохимиявӣ ба ҳосил шудани маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ;  $x = 0.5 \div 4.5$ ), ба гумон аст, зеро компонентҳои аввала моддаҳои содда-ЭНЗ ва висмут набуда, висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) мебошанд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти хосиятҳои электрофизикии висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳти системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) нишон доданд, ки ба онҳо гузарондагии электрикии металлӣ ҳос аст. Баробари ин ба диаграммаҳо муво-

фиқат кардани вобастагиҳои концентратсионии хосиятҳои электрофизикӣ (муқовимати хоси электрикӣ ва гармо-қ.э.х) муайян карда шуд.

Муқаррар гардид, ки электргузаронии маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ) ба электргузаронии висмутидҳо  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) наздиқ буда, вале аз электргузаронии ЭНЗ, нуқра, мис ва алюминий ( $6.80 \cdot 10^7, 6.45 \cdot 10^7, 4.0 \cdot 10^7 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$ ) хурд аст.

Нисбатан электргузаронии хурд, ки ба висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ) хос аст, аз нуқтаи назари мо бо қисми таркибии электргузаронии умумӣ ва табиати банди химиявӣ муайян карда мешавад.

Маълум аст, ки дар минтақаи парамагнитӣ муқовимати хоси электрикӣ умумӣ аз муқовимати хоси электрикӣ боқимонда, фононӣ ва магнитӣ иборат аст. Муқовимати хоси электрикӣ боқимонда, ки аз ҳарорат вобаста нест дар натиҷаи пароканда шудани электронҳо дар омехтагиҳои бетараф ва дефектҳои панҷараи қристаллӣ ба вучуд меояд. Муқовимати хоси электрикӣ фононӣ бо пароканда шудани электронҳо дар лаппишҳои акустикии панҷара (фононҳо) вобаста аст. Муқовимати хоси электрикӣ магнитӣ дар натиҷаи ба ҳам таъсир кардани электронҳои ноқилиятиӣ бо моменти магнитии маҳдуд кардашудаи 4f-электронҳои ионҳои ЭНЗ пайдо мешавад. Якум, ин бо ҳам таъсиркунӣ вобаста аст, аз рӯварии нисбии спини s-ноқилиятиӣ ва дуюм аз спини натиҷавии 4f- қабат.

Мувофиқи назарияи мусир аз сабаби он ки дар 0 К 4f-электронҳо ба тартиб оварда шуданд, муқовимати магнитӣ ба сифр баробар аст.

Тартиби магнитӣ бо афзудани ҳарорат вайрон шуда, муқовимати магнитӣ пайдо мешавад, ки ба нуқтаи тартибии магнитӣ наздиқ шудан меафзояд.

Дар минтақаи парамагнитӣ тартиби 4f- қабат вайрон шуда, муқовимати магнитӣ бо қимати калонтарин ноил гашта, доимӣ мегардад.

Хосияти гетеродесмии банди химиявӣ дар структураҳои висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ) метавонад, инчунин ба хосиятҳои электрофизикии онҳо таъсир расонад.

Ноқилияти металлии висмутидҳоро ва маҳлулҳои саҳт аз электргузаронии ЭНЗ хурд аст, хулоса баровардан мумкин, ки қисми муайяни электронҳо аз сабаби дар структураашон будани банди химиявии ионии  $Ln - Bi$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), банд ҳастанд.

Азбаски электргузаронии ҳамаи висмутидҳо ва маҳлулҳои саҳт аз электргузаронии ЭНЗ хурд аст, хулоса баровардан мумкин, ки қисми муайяни электронҳо аз сабаби дар структураашон будани банди химиявии ионии  $Ln - Bi$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), банд ҳастанд.

Файр аз ин, ба табиати металлӣ доштани маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ) вобастагии концентратсионии микросахтӣ низ нишон медиҳад. Дар қаҷхаттаи вобастагии концентратсионии микросахтии маҳлулҳои саҳт нуқтаҳои қимати зиёдтарини микросахтӣ дошта,

ба маҳлулҳои таркиби 40 мол.%  $Tb_5Bi_3$ , 30 мол.%  $Dy_5Bi_3$ , 35 мол.%  $Ho_5Bi_3$ , 20 мол.%  $Er_5Bi_3$  ва 10 мол.%  $Lu_5Bi_3$  рост меояд.

Дарозии бандҳои Gd-Gd, Tb-Tb, Dy-Dy, Ho-Ho, Er-Er, Tm-Tm ва Lu-Lu дар висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ба ҳисоби миёна 0.364 нм, дар структураи маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ) бошад, дарозии банди химиявӣ то 2% тағиیر меёбад. Илова кардан лозим аст, ба саҳтии панҷараи кристаллиро метавонад банди  $Ln$ - Bi таъсир расонад. Аз эҳтимол дур нест, ки таъсирин ин банд маҳз ба саҳтии маҳлулҳои саҳти таркиби 40 мол.%  $Tb_5Bi_3$ , 30 мол.%  $Dy_5Bi_3$ , 35 мол.%  $Ho_5Bi_3$ , 20 мол.%  $Er_5Bi_3$  ва 10 мол.%  $Lu_5Bi_3$  қалонтарин аст.

## **БОБИ 4 ХОСИЯТҲОИ МАГНИТИИ ВИСМУТИДҲОИ $Ln_5Bi_3$ ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ВА МАҲЛУЛҲОИ САҲТИ СИСТЕМАҲОИ $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$ ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ )**

### **4.1 Натиҷаҳои таҳқиқи хосиятҳои магнитии висмутидҳои $Ln_5Bi_3$ ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳти системаҳои $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$ ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ )**

Вобастагии ҳароратии пазирандагии молярии магнитии ( $\chi_m$ ) висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ) дар ҳудуди ҳароратҳои 298-773 К таҳқиқ шудаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон даданд, ки дар ҳама ҳудуди ҳарорати таҳқиқ **шуда**, висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) хосияти парамагнитиро зохир менамоянд. Вобастагии ҳароратии бузургии акси пазирандагии молярии магнитии висмутидҳо ( $1/\chi_m$ ) дар ҳама ҳудуди ҳароратҳои таҳқиқ **шуда**, ба қонуни Кюри-Вейсс итоат мекунад.

Қиматҳои пазирандагии молярии магнитии висмутидҳо ва ҳарорати парамагнитии Кюри ( $\theta_p$ ), ки ба таври экстраполяцсияи қисми хаттии вобастагии  $1/\chi_m - T$  ба тири ҳарорат муайян карда шудаанд дар ҷадвали 1 нишон дода шудааст.

Аз ҷадвал диде мешавад, ки дар байни висмутидҳои ЭНЗ аз ҳама ҳарорати баланди Кюри ба  $Gd_5Bi_3$ ,  $Tb_5Bi_3$ , ва  $Dy_5Bi_3$  хос аст. Дар навбати ҳуд қиматҳои моментҳои магнитии муассири ( $\mu_{\text{муас.}}$ ) ионҳои ЭНЗ висмутидҳо ба қиматҳои момментҳои магнитии муоссири ионҳои сезарядии озоди ЭНЗ, ки аз рӯи қоиди Ҳунд ҳисоб карда **шудаанд**, наздишанд.


Маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ) дар ҳудуди ҳароратҳои 298-773 К, мисли висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), хосиятҳои парамагнитиро зохир менамоянд. Вобастагии ҳароратии бузургии акси пазирандагии молярии магнитии маҳлулҳои саҳт дар ҳама ҳудуди ҳароратҳои таҳқиқ шуда, ба қонуни Кюри-Вейсс итоат мекунанд.

Ҳамчун мисол дар расми 4,а, б вобастагии  $1/\chi_m - T$  маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Tb_xBi_3$ ;  $x = 0.5-4.5$  в дар ҳудуди ҳароратҳои 298-773 К нишон дода шудааст.

Хосиятҳои магнитии маҳлулҳои саҳт дар ҷадали 2 оварда шудаанд.

Чадвали 1- Хосияти магнитии висмутидхой ЭНЗ

Висмутидхо	$\chi_m \times 10^6$ при 298 К	$\theta_p$ , К	$\mu_{\text{мус.}} \times 10^{24} \text{ A} \cdot \text{м}^2$
Gd <sub>5</sub> Bi <sub>3</sub>	280526.0	270	73.54
Tb <sub>5</sub> Bi <sub>3</sub>	78289.4	146	90.14
Dy <sub>5</sub> Bi <sub>3</sub>	62690.5	75	98.1
Ho <sub>5</sub> Bi <sub>3</sub>	50028.0	40	94.22
Er <sub>5</sub> Bi <sub>3</sub>	39908.2	15	88.2
Tm <sub>5</sub> Bi <sub>3</sub>	26318.2	12	68.7
Lu <sub>5</sub> Bi <sub>3</sub>	5051.2	5	31.9



Расми 4 – Вобастагии ҳароратии бузургии акси пазирандагии молярии магнитии маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Tb_xBi_3$  таркиби зерин дошта: (1)-10, (2) -20, (3) -30, (4) -40, (5) -50, (6) -60, (7) -70, (8) -80, (9) -90 мол. % Tb<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>, дар ҳудуди 298-400 К (а) ва 400-773 К (б).

Чадвали 2 – Хосиятҳои магнитии маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5 \div 4.5$ )

Маҳлулҳои саҳт	$\chi_m \times 10^6$ при 298 К	$\theta_p$ , К	$\mu_{\text{эфф.}} \times 10^{24}, \text{A} \cdot \text{м}^2$
1	2	3	4
$Gd_{5-x}Tb_xBi_3, (x = 0.5 \div 4.5)$			
Gd <sub>4.5</sub> Tb <sub>0.5</sub> Bi <sub>3</sub>	225555.5	262	74.7
Gd <sub>4</sub> Tb <sub>1</sub> Bi <sub>3</sub>	127424.2	232	76.0
Gd <sub>3.5</sub> Tb <sub>1.5</sub> Bi <sub>3</sub>	108695.6	220	76.4
Gd <sub>3</sub> Tb <sub>2</sub> Bi <sub>3</sub>	95238.2	204	78.4
Gd <sub>2.5</sub> Tb <sub>2.5</sub> Bi <sub>3</sub>	81300.0	192	76.9
Gd <sub>2</sub> Tb <sub>3</sub> Bi <sub>3</sub>	68493.2	184	73.2
Gd <sub>1.5</sub> Tb <sub>3.5</sub> Bi <sub>3</sub>	63291.4	172	73.4

1	2	3	4
GdTb <sub>4</sub> Bi <sub>3</sub>	59523.8	162	74.6
Gd <sub>0.5</sub> Tb <sub>4.5</sub> Bi <sub>3</sub>	52910.3	154	72.4
Gd <sub>5-x</sub> Dy <sub>x</sub> Bi <sub>3</sub> , (x = 0.5÷4.5)			
Gd <sub>4.5</sub> Dy <sub>0.5</sub> Bi <sub>3</sub>	92801.4	208	75.76
Gd <sub>4</sub> DyBi <sub>3</sub>	73336.2	178	77.25
Gd <sub>3.5</sub> Dy <sub>1.5</sub> Bi <sub>3</sub>	65789.4	165	77.6
Gd <sub>3</sub> Dy <sub>2</sub> Bi <sub>3</sub>	56179.9	148	76.1
Gd <sub>2.5</sub> Dy <sub>2.5</sub> Bi <sub>3</sub>	51020.4	138	74.9
Gd <sub>2</sub> Dy <sub>3</sub> Bi <sub>3</sub>	45454.5	126	73.3
Gd <sub>1.5</sub> Dy <sub>3.5</sub> Bi <sub>3</sub>	40983.6	108	73.1
GdDy <sub>4</sub> Bi <sub>3</sub>	37878.7	95	72.7
Gd <sub>0.5</sub> Dy <sub>4.5</sub> Bi <sub>3</sub>	35211.2	85	71.8
Gd <sub>5-x</sub> Ho <sub>x</sub> Bi <sub>3</sub> , (x = 0.5÷4.5)			
Gd <sub>4.5</sub> Ho <sub>0.5</sub> Bi <sub>3</sub>	104102.5	220	77.74
Gd <sub>4</sub> HoBi <sub>3</sub>	76607.1	186	74.74
Gd <sub>3.5</sub> Ho <sub>1.5</sub> Bi <sub>3</sub>	66089.8	160	79.2
Gd <sub>3</sub> Ho <sub>2</sub> Bi <sub>3</sub>	54945,0	128	80.2
Gd <sub>2.5</sub> Ho <sub>2.5</sub> Bi <sub>3</sub>	52631,5	114	81.06
Gd <sub>2</sub> Ho <sub>3</sub> Bi <sub>3</sub>	45045,0	102	77.9
Gd <sub>1.5</sub> Ho <sub>3.5</sub> Bi <sub>3</sub>	40816,3	86	77.15
GdHo <sub>4</sub> Bi <sub>3</sub>	36496.3	74	75.02
Gd <sub>0.5</sub> Ho <sub>4.5</sub> Bi <sub>3</sub>	34013.6	66	73.63
Gd <sub>5-x</sub> Er <sub>x</sub> Bi <sub>3</sub> , (x = 0.5÷4.5)			
Gd <sub>4.5</sub> Er <sub>0.5</sub> Bi <sub>3</sub>	77500.4	194	74.4
Gd <sub>4</sub> ErBi <sub>3</sub>	60071.4	158	85.3
Gd <sub>3.5</sub> Er <sub>1.5</sub> Bi <sub>3</sub>	51282.0	124	78.3
Gd <sub>3</sub> Er <sub>2</sub> Bi <sub>3</sub>	48309.2	98	81.51
Gd <sub>2.5</sub> Er <sub>2.5</sub> Bi <sub>3</sub>	46511.6	82	83.18
Gd <sub>2</sub> Er <sub>3</sub> Bi <sub>3</sub>	44843.0	68	84.2
Gd <sub>1.5</sub> E <sub>3.5</sub> Bi <sub>3</sub>	43478.2	58	84.76
GdEr <sub>4</sub> Bi <sub>3</sub>	41386.8	46	84.76
Gd <sub>0.5</sub> Er <sub>4.5</sub> Bi <sub>3</sub>	40874.5	35	86.0
Gd <sub>5-x</sub> Tm <sub>x</sub> Bi <sub>3</sub> , (x = 0.5÷4.5)			
Gd <sub>4.5</sub> Tm <sub>0.5</sub> Bi <sub>3</sub>	53571.4	158	69.55
Gd <sub>4</sub> TmBi <sub>3</sub>	44470.5	128	72.15
Gd <sub>3.5</sub> Tm <sub>1.5</sub> Bi <sub>3</sub>	41388.8	118	71.6
Gd <sub>3</sub> Tm <sub>2</sub> Bi <sub>3</sub>	39462.3	112	71.03
Gd <sub>2.5</sub> Tm <sub>2.5</sub> Bi <sub>3</sub>	36089.2	96	70.85
Gd <sub>2</sub> Tm <sub>3</sub> Bi <sub>3</sub>	32117.2	76	70.0
Gd <sub>1.5</sub> Tm <sub>3.5</sub> Bi <sub>3</sub>	30521.7	68	69.55
GdTm <sub>4</sub> Bi <sub>3</sub>	29075.6	60	68.9
Gd <sub>0.5</sub> Tm <sub>4.5</sub> Bi <sub>3</sub>	27007.6	44	68.7

1	2	3	4
$Gd_{5-x}Lu_xBi_3$ , ( $x = 0.5 \div 4.5$ )			
$Gd_{4.5}Lu_{0.5}Bi_3$	61590.9	210	61.01
$Gd_4 LuBi_3$	25069.4	154	49.80
$Gd_{3.5}Lu_{1.5}Bi_3$	17200.0	126	45.07
$Gd_3Lu_2Bi_3$	14059.2	102	43.49
$Gd_{2.5}Lu_{2.5}Bi_3$	11626.8	86	41.17
$Gd_2Lu_3Bi_3$	9652.6	68	39.13
$Gd_{1.5}Lu_{3.5}Bi_3$	8196.7	52	37.28
$GdLu_4Bi_3$	6801.5	34	35.14
$Gd_{0.5}Lu_{4.5}Bi_3$	5760.3	18	33.29

Аз өдөрүн бармеояд, ки бо афзудани концентратсияи гадолиний дар таркиби маҳлулҳои саҳт дар онҳо зиёд шудани қиматҳои ҳарорати парамагнитӣ диди мешавад. Муайян карда шудааст, ки ҳарорати парамагнитии Кюрии ( $\theta_p$ ) маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5 \div 4.5$ ) аз  $\theta_p$   $Gd_5Bi_3$  пастар буда, вале аз  $\theta_p$   $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) баландтар аст.

#### 4.2. Мухокимаи натиҷаҳо

Бо таҳқики хосиятҳои магнитии висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) муқаррар карда шудааст, ки онҳо бо ЭНЗ хосияти ба яқдигар наздики магнитиро зоҳир менаоянд. Висмутидҳо ва маҳлулҳои саҳт дар шароити муқаррарӣ парамагнитӣ мебошанд. Ин ба мо ҳуқук медиҳад, ки пайдоиши магнетизми висмутидҳо ва маҳлули саҳтро мисли магнетизми ЭНЗ бо назарияи РКИ (Рудерман-Киттел-Касуя-Иосида) маънидод кунем.

Мувофиқи ин назария магнетизми ЭНЗ аз таъсири мубодилавии ғайри-мустақими электронҳои ноқилиятиӣ пайдо мешавад. Аз сабаби он, ки радиуси 4f- қабати ЭНЗ  $1/10$  масофаи байнинатомиро ташкил медиҳад, таъсири бевоситаи байни 4f- қабатҳои атомҳои ҳамсоя ғайриимкон аст. Таъсири 4f-электронҳо аз ҳисоби поляризатсияи s и r электронҳои ноқилиятиӣ бавучуд меояд.

Дар назарияи РКИ дар раванди маънидод кардан механизми мубодила дикқати асосӣ ба таъсири s – f мубодилавӣ дода мешавад. Ҳисоб карда мешавад, ки дар структураи ЭНЗ ду намуди электронҳо вучуд доранд- электронҳои компенсатсия нашудаи 4f-қабатҳо, ки асосан магнетизми ЭНЗ муайян мекунанд ва s и r электронҳои коллективизатсия шуда, ки хосиятҳои электрикӣ ЭНЗ муайян мекунанд.

Дар зери таъсири мубодилаи s – f, f -электронҳои басташуда спинҳои электронҳои ноқилиятиро поляризатсия мекунанд. Қайд кардан лозим аст, ки таъсири мубодилавии s – f, ки аз самти спин вобаста аст, барои поляризатсияи спинҳои электронҳои ноқилиятии хусусияти остиллятсионӣ доштаро мусоидат мерасонад.

Хосиятҳои парамагнетии висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er,$

Tm, Lu), эҳтимол аз таъсири мубодилавии байни ионҳои Ln – Ln (Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) ва хосиятҳои парамагнетии маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5÷4.5) низ аз таъсири мубодилавии ионҳои Gd – Gd и Gd – Ln (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) бавучуд меоянд.

Ба фоидай ин нуқтаи назар қиматҳои ҳарорати Кюрии маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5÷4.5) (чадвали 2), шаҳодат медиҳанд, ки аз ҳисоби дар структураашон чой доштани таъсири мубодилавӣ аз рӯи банди Gd – Gd, қиматҳои ҳарорати Кюриашон аз  $\theta_p$  висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) ва аз  $\theta_p$  ЭНЗ - Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, кӣ мувофиқан 232, 120, 85, 20, 10, 5 К калонтар аст.

Муқоисаи хосиятҳои магнитӣ ва электрофизикии вимутидҳои  $Ln_5Bi_3$  (Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu), ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu); (x = 0.5÷4.5), ки дар кори мазкур ба даст оварда, таҳқиқ карда шуданд бо дигар намудҳои маҳлулҳои саҳт, масалан бо маҳлулҳои саҳти системаҳои  $Gd_5Sb_3$  -  $Ln_5Sb_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho) ва  $Gd_4Bi_3$  -  $Ln_4Bi_3$  (Ln = Pr, Nd, Tb) ба ҳамдигар наздик будани онҳоро нишон медиҳад. Аз ин лиҳоз, таҳмин кардан мумкин аст, ки маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu); (x = 0.5÷4.5) мисли ЭНЗ, маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xSb_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho) ва  $Gd_{4-x}Ln_xBi_3$  (Ln = Pr, Nd, Tb), ки дар ҳароратҳои паст ферромагнитӣ мебошанд, инчунин дар ҳароратҳои аз ҳароратҳои Кюри паст низ ферромагнитӣ мебошанд.

Аз маълумоте, ки дар рисолаи диссертационӣ оварда шудааст гуфтан мумкин аст, ки маводи нави магнитӣ – маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5÷4.5) коркард шудаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқи хосиятҳои электрофизикӣ ва магнитии висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5÷4.5) имконит медиҳанд, ки оиди истифодабарии перспективии амалии онҳо бъззе пешниҳодҳо дода шаванд.

Ҷӣ тавре дар боло қайд карда шуд, висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu), маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5) бо ЭНЗ хосияти наздики магнитиро зоҳир менамоянд. Аз ин сабаб, истифодабарии онҳоро ба ивази ЭНЗ, масалан дар техникаи криогенӣ дар таҷҳизоте, ки дар ҳароратҳои нитрогени моеъ ва гелии моеъ барои пурзӯр кардани сели магнитӣ, инчунин ҳамчун иловаҳо дар маводи магнитӣ барои баланд кардани индуксияи магнитӣ пешгӯй кардан мумкин аст.

Висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5), ки аз ҷиҳати ноқилияти электрикӣ байни ноқилҳо ва нимноқилҳо ҳолати мобайниро ишғол мекунанд, дар техникаи электронӣ барои соҳтани гармоэлементҳо ва резистрҳо истифода бурдан мумкин аст.

## Х У Л О С А Х О

1.Бо усулҳои таҳлили физикӣ-химиявӣ (рентгенофазӣ ва микроструктурӣ) таркиби фазавии маҳсули таъсири бевоситаи ЭНЗ бо висмут дар ҳудуди васеи ҳарорат таҳқиқ карда шуд. Ин имконият дод, ки механизми ҳосилшавии

маҳлулҳои саҳт дар системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) муқаррар карда шавад.

2. Ду усули ҳосил кардани маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ) коркард шудааст: бо ҳам бевосита таъсир кардани ЭНЗ бо висмут; бо воситай компонентҳои висмутдори пешакӣ синтез карда шудаи висмутидҳои  $LnBi$  ва  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ).

3. Бо усулҳои физикий-химиявӣ (диффересиалию-термикий, рентгенофазӣ ва микроструктурӣ) диаграммаҳои ҳолати системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) таҳқиқ ва соҳта шуданд. Қонуниятҳои дар соҳти онҳо зоҳир гашта – якхела будани соҳти системаҳои ҳосилшавии қатори изоструктурии маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ), ки дар структураи ромбии навъи анти- $Y_5Bi_3$  қристаллизатсия мешаванд, муқаррар карда шуд.

4. Бо таҳқиқи ҳосиятҳои электрофизикии висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ), муайян карда шудааст, ки онҳо ноқилияти металлиро зоҳир менамоянд. Вобастагии концентратсионии муқовимати ҳоси электрӣ, гармоқ.э.ҳ. ва микросаҳтии маҳлулҳои саҳт ба диаграммаҳои ҳолати системаҳо мувофиқат мекунанд.

5. Маводи магнитӣ-маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ), бо ҳосияти **баландтари** магнитӣ нисбат ба висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) коркард шуд. Қимати ҳарорати Кюри ва моменти магнитии муассири ионҳои ЭНЗ –и висмудидҳо ва маҳлулҳои саҳт муайян карда шуданд. Ба тартиби магнитии маҳлулҳои саҳт баҳо дода шуд, инчунин муайян карда шуд, ки тартиби магнитӣ дар онҳо аз рӯи механизми таъсири мубодилавии ионҳои ЭНЗ – таъсири РККИ муқаррар мегардад.

6. Нишон дода шудааст, ки висмутидҳои ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5-4.5$ ) дар техникаи криогенӣ барои баланд кардани сели магнитӣ ва индуксияи магнитӣ дар маводи магнитӣ, инчунин дар техникаи электронӣ барои соҳтани гармоэлементҳо ва резистрҳо истифода бурдан мумкин аст.

### **Натиҷаҳои асосии диссертатсия нашр шудаанд дар: - мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1. **Рахимов, X.A.** Магнетохимические свойства сплавов системы  $Gd_5Bi_3-Tm_5Bi_3$ /X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, С.О.Убайдов// Изв. АН РТ. Отд. физ.-мат., хим., и геол. н. -2013. -№3 (152). -С.86-90.

2. **Рахимов, X.A.** Диаграмма состояния системы  $Gd_5Bi_3-Lu_5Bi_3$ / X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, И.Н. Ганиев, С.О.Убайдов// Изв. АН РТ. Отд. физ.-мат., хим., и геол. н. -2013.- №4 (153). -С.93-97.

3. **Рахимов, X.A.** Диаграмма состояния и магнитные свойства твердых растворов системы  $Gd_5Bi_3-Ho_5Bi_3$ /X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, И.Н. Ганиев, С.О.Убайдов// Докл. АН РТ. -2013. -Т. 56. -№ 10. -С. 788-792.

4. **Рахимов, Х.А.** Диаграмма состояния и некоторые физические свойства твердых растворов системы  $Gd_5Bi_3-Er_5Bi_3$ / Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, И.Н. Ганиев, С.О.Убайдов// Докл. АН РТ. -2013. -Т. 56. - № 11. -С. 894-897.
  5. **Рахимов, Х.А.** Электрофизические свойства висмутидов  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ )/Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, И.Н. Ганиев// Докл. АН РТ. -2014. -Т. 57. - № 5. -С. 386-390.
  6. **Рахимов, Х.А.** Магнетохимические свойства сплавов системы  $Gd_5Bi_3-Lu_5Bi_3$ /Х.А.Рахимов, В.Д. Абулхаев, X.X. Назаров//Вестник ТНУ. -№1/4. (153). -2014. –С 131-135.
- Дар маводҳои конференсияҳои илмӣ:**
7. **Рахимов, Х.А.** Электрофизические свойства сплавов и соединений системы  $Dy - Bi$ /Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, X.X. Назаров// Материалы VI Нумановских чтений. -Душанбе, 2009. -С.175- 177.
  8. **Рахимов, Х.А.** Электрофизические свойства сплавов и соединений системы гольмий – висмут/Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, Ганиев И.Н. X.X., Назаров X.X./// Материалы VI Нумановских чтений. -Душанбе, 2009. -С.180-182.
  9. **Рахимов, Х.А.** Физико-химические свойства сплавов и соединений системы  $Gd - Bi$ / Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, Н.Ш. Холов, И.Н. Ганиев, X.X. Назаров// Материалы республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии». -Душанбе, 2009. –С.165-167.
  10. Назаров, X.X. Электрофизические и магнитные свойства сплавов и соединений системы  $Gd - Bi$ / X.X. Назаров, Н.Ш. Холов, **Х.А. Рахимов**, Д.Т. Исоеев// Материалы научно-теоретической областной конференции, посвященной. «Году образования и технической культуры». -Курган – Тюбе, 2010. - С.137-139.
  11. **Рахимов, Х.А.** Висмутиды редкоземельных элементов состава  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Dy, Ho, Er, Tm, Yb$ )/Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, Н.Ш. Холов, X.X., Назаров// Материалы научно-теоретической конференции молодых учёных Таджикистана «Молодеж и современная наука», посвященной 20 – летию 16- ой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан». -Душанбе, 2012. –С.324-327.
  12. **Рахимов, Х.А.** Некоторые физические свойства висмутидов редкоземельных элементов состава  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu$ )/Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, С.О. Убайдов// Материалы республиканской научно-теоретичес-кой конференции «Основы педагогико-технологической и технической подготовки преподавателей технологии», посвященной 35-летию образованию кафедры «Техническая механика и черчение» ТГПУ им. С.Айни и 20-летию образования национальной армии. -Душанбе, 2013. -С. 5-7.
  13. **Рахимов, Х.А.** Новые материалы на основе редкоземельных элементов  $Gd, Dy$  и висмута/Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев//Материалы международной научно-практической конференции «Комплексный подход к использованию и переработке угля. –Душанбе, -2013. -С. 151-154.

14. **Рахимов, X.А.** Электрофизические свойства сплавов систем Ln-Bi  
Электрофизические свойства сплавов систем Ln-Bi/ X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев//Материалы республиканской научно-практической конференции «Перспективы синтеза в области химии и технологии гетеросоединений», посвященной 20-летию кафедры высокомолекулярных соединений и химической технологии ТНУ. –Душанбе, -2013. -С.141-143.

15. **Рахимов, X.А.** Синтез и свойства сплавов систем Ln-Bi (Ln=Dy, Ho)/ X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев// Материалы республиканской научно- практической конференции «Перспективы синтеза в области химии и технологии гетеросоединений», посвященной 20-летию кафедры высокомолекулярных соединений и химической технологии ТНУ. –Душанбе, -2013–С. 145-147.

16. **Рахимов, X.А.** Диаграмма состояния системы Gd<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>-Er<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>/X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев, С.О.Убайдов//Материалы республиканской научно-теоретической конференции «Новые методы обучения технологических дисциплин в инновационном процессе». –Душанбе, -2013. -С.84-85.

17. **Рахимов, X.А.** Магнитные свойства сплавов системы Gd<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>-Tb<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>/ X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев, С.О.Убайдов//Материалы республиканской научно-теоретической конференции «Новые методы обучения технологических дисциплин в инновационном процессе». –Душанбе, -2013. -С.85-86.

18. **Рахимов, X.А.** Твердые растворы системы Gd<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub> – Lu<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>/X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев, С.О.Убайдов//Материалы республиканской научно-теоретической конференции «Новые методы обучения технологических дисциплин в инновационном процессе». –Душанбе, -2013. –С. 87-88.

19. **Рахимов, X.А.** Синтез и электрофизические свойства твердых растворов системы Gd<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub> - Ho<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>/X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев, С.О.Убайдов//Материалы международной конференции: «Комплексные соединения и аспекты их применения». -Душанбе, -2013. -С. 84-86.

20. **Рахимов, X.А.** Магнитные свойства висмутидов состава Ln<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub> (Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu /X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев, С.О.Убайдов //Материалы международной конференции: «Комплексные соединения и аспекты их применения». -Душанбе, -2013. -С. 91-93.

21. **Рахимов, X.А.** Синтез и магнитные свойства сплавов системы Gd<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>-Dy<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>/X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев, С.О.Убайдов// Материалы республиканской научной конференции на тему «Химия, технология и экология воды», посвященная году «Сотрудничество по водной проблеме» и 55-летию кафедры «Общая и неорганическая химия»ТГПУ им. С.Айни. –Душанбе, -2013. -С. 17-18.

22. **Рахимов, X.А.** Диаграмма состояния системы Gd<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub> – Tb<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>/X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев, С.О.Убайдов// Материалы республиканской научной конференции на тему «Химия, технология и экология воды», посвященная году «Сотрудничество по водной проблеме» и 55-летию кафедры «Общая и неорганическая химия» ТГПУ им. С.Айни.. -Душанбе, 2013. -С. 19-20.

23. **Рахимов, X.А.** Кристаллохимические и электрофизические свойства твердых растворов системы Gd<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub> – Tm<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>/X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаваев, С.О.Убайдов// Материалы республиканской научной конференции на тему

«Химия, технология и экология воды», посвященная году «Сотрудничество по водной проблеме» и 55-летию кафедры «Общая и неорганическая химия» ТГПУ им. С.Айни. -Душанбе, 2013. – С. 42-43.

24. **Рахимов, Х.А.** Магнетохимические свойства сплавов системы  $Gd_5Bi_3-Er_5Bi_3$ /Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, Х.Х. Назаров, С.О.Убайдов, Н.Ш. Холов//Материалы Республиканской научной конференции на тему: «Экология и вопросы обучения и воспитания», посвященной 70- летию заведующего кафедрой «Химическая технология и экология» ТГПУ им. С.Айни, доцента Шарипова И.Н. -Душанбе, - 2014. С. 48- 50.

25. **Рахимов, Х.А.** Синтез и электрофизические свойства твердых растворов системы  $Gd_5Bi_3- Lu_5Bi_3$ /Х.А.Рахимов, В.Д. Абулхаев, Х.Х. Назаров, С.О.Убайдов, Н.Ш. Холов//Материалы Республиканской научной конференции на тему: «Экология и вопросы обучения и воспитания», посвященной 70- летию заведующего кафедрой «Химическая технология и экология» ТГПУ им. С.Айни, доцента Шарипова И.Н. -Душанбе, - 2014. -С. 50-52.

26. **Рахимов, Х.А.** Диаграмма состояния системы  $Gd_5Bi_3-Tm_5Bi_3$  /Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, Х.Х. Назаров, С.О.Убайдов//Материалы республиканской конференции: «Применение современных технических средств в обучении предмета технологии», посвященной 20–литию конституции Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. -С. 184-186.

27. **Рахимов, Х.А.** Твердые растворы системы  $Gd_5Bi_3 - Dy_5Bi_3$ /Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, Х.Х. Назаров, С.О.Убайдов//Материалы республиканской конференции: «Применение современных технических средств в обучении предмета технологии», посвященной 20–литию конституции Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. - С. 187-190.

28. **Рахимов, Х.А.** Магнитные свойства твердых растворов системы  $Gd_5Bi_3 - Er_5Bi_3$ /Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, Х.Х. Назаров, С.О.Убайдов// Материалы республиканской конференции: «Применение современных технических средств в обучении предмета технологии», посвященной 20–литию конституции Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. -С. 190-193.

29. **Рахимов, Х.А.** Синтез и кристаллохимические свойства сплавов системы  $Gd_5Bi_3 - Ho_5Bi_3$ / Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, Х.Х. Назаров//Сборник тезисов докладов научной конференции «Актуальные проблемы современной науки, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. -Душанбе, 2015. -С. 38-39.

30. **Рахимов, Х.А.** Твердые растворы на основе висмутидов гадолиния и лютения состава 5:3/Х.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, Х.Х. Назаров//Сборник тезисов докладов научной конференции «Актуальные проблемы современной науки, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. - Душанбе, 2015.-С. 39-40.

31. **Рахимов, Х.А.** Синтез и некоторые физические свойства твердых растворов систем  $Gd_5Bi_3-Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy$ )/Х.А. Рахимов,В.Д. Абулхаев //Материалы республиканской научно-теоретической конференции профессорско- преподовательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «700-летию

Мир Сайида Али Хамадони», «Году семьи», и Международному десятилетию действия «Вода для жизни» 2005-2015 года». -Душанбе, 2015. – С. 31-32.

32. **Рахимов, X.А.** Твердые растворы систем  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Ho, Er, Tm$ )/X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев//Материалы республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «700-летию Мир Сайида Али Хамадони», «Году семьи», и Международному десятилетию действия «Вода для жизни» 2005-2015 года». -Душанбе, 2015. -С. 35-36.

33. **Рахимов, X.А.** Синтез и некоторые физические свойства твердых растворов системы  $Gd_5Bi_3 - Lu_5Bi_3$ /X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, X.X. Назаров //Материалы XII Нумановских чтений «Состояние и перспективы развития органической химии в Республике Таджикистан», посвященные 55-летию со дня рождения доктора химических наук, профессора, член-корреспондента Академии наук Республики Таджикистан Куканиева М.А. –Душанбе, 2015. -С. 101-103.

34. **Рахимов, X.А.** Кристаллохимические и магнитные свойства сплавов системы  $Gd_5Bi_3 - Er_5Bi_3$ /X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, X.X. Назаров//Материалы XII Нумановских чтений «Состояние и перспективы развития органической химии в Республике Таджикистан», посвященные 55-летию со дня рождения доктора химических наук, профессора, член-корреспондента Академии наук Республики Таджикистан Куканиева М.А. –Душанбе, 2015. –С. 103-105.

35. **Рахимов, X.А.** Диаграмма состояния и магнитные свойства твёрдых растворов системы  $Gd_5Bi_3 - Tb_5Bi_3$ /X.А. Рахимов, В.Д. Абулхаев, X.X. Назарзода// Материалы международной научно-практической конференции «Независимость – основа развития энергетики страны», посвященной празднованию «День энергетики». –Бохтар, 2017. –С. 171-177.

#### **-Ихтироотхо аз рӯйи мавзӯи диссертатсия:**

36. Абулхаев, В.Д. Твердые растворы на основе висмутида гадолиния и висмутида тербия/В.Д. Абулхаев, **X.А. Рахимов, X.X. Назаров**//Малый патент Республики Таджикистан. №ТJ 671. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан 18 февраля 2015 г.

37. Абулхаев, В.Д. Твердые растворы на основе висмутидов  $Gd_5Bi_3$  и  $Ho_5Bi_3$ /В.Д. Абулхаев, **X.А. Рахимов, X.X. Назаров**//Малый патент Республики Таджикистан. №ТJ 788. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан 20 сентября 2016 г.

38. Абулхаев, В.Д. Твердые растворы на основе висмутидов  $Gd_5Bi_3$  и  $Dy_5Bi_3$ /В.Д. Абулхаев, **X.А. Рахимов, X.X. Назаров**//Малый патент Республики Таджикистан. №ТJ 854. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан 2 ноября 2017 г.

## АННОТАЦИЯ

**на диссертацию Рахимова Хуршеда Абдуллоевича на тему:  
«Твердые растворы на основе висмутидов редкоземельных  
элементов иттриевой подгруппы», представленной на соискание  
ученой степени кандидата технических наук по специальности**

**05.02.01 – материаловедение (в криогенной и электронной технике)**

*Целью работы явилось синтез твердых растворов систем  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), установление их физико-химической природы и получение материалов, проявляющие повышенные магнитные свойства, относительно висмутидов  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ).*

*На основе проведенных исследований решены следующие задачи: разработаны методики синтеза висмутидов  $LnBi$ ,  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) и твердых растворов  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5 \div 4.5$ ); на основании данных физико-химического анализа построены диаграммы состояния систем  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), также концентрационные и температурные зависимости электрофизических свойств твердых растворов систем  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) при комнатной температуре; исследована температурная зависимость молярной магнитной восприимчивости висмутидов  $Ln_5Bi_3$  и твердых растворов  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  в диапазоне температур 298–773 К.*

Установлена закономерность в строении диаграммы состояния систем  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), проявляющаяся в том, что все диаграммы однотипны и в них образуется непрерывный ряд изоструктурных твердых растворов  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5 \div 4.5$ ), кристаллизующихся в ромбической структуре типа  $Y_5Bi_3$ .

Определено, что все полученные твердые растворы проявляют металлическую проводимость, что объясняется гетеродисмичным характером их химической связи и вкладом магнитной составляющей в общее удельное электросопротивление.

Выявлено, что твердые растворы  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5 \div 4.5$ ) в диапазоне температур 298–773 К проявляют парамагнитные свойства.

*Диссертационная работа* изложена на 125 страницах компьютерного набора, состоит из введения, четырех глав, выводов, библиографического списка, включающего 115 наименований и приложений. Диссертация содержит 43 рисунков, 20 таблиц и 24 страниц приложений.

*Публикации.* По результатам исследований опубликовано 38 научных работ из них 6 в журналах рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, получено 3 Малых патента Республики Таджикистан.

*Ключевые слова:* редкоземельные элементы, висмут, сурьма, синтез, рентгенофазовый анализ, химический анализ, дифференциальный-термический анализ, микроструктурный анализ, рентгенофазовый анализ, удельное электросопротивление, темо-э.д.с., магнитная восприимчивость, температура Кюри, парамагнитные и ферромагнитные свойства, химическая связь.

## АННОТАЦИЯ

**ба диссертатсияи Раҳимов Хуршед Абдуллоевич дар мавзӯи  
«Маҳлулҳои саҳт дар асоси висмутидҳои элементҳои нодирзамиинии  
зергуруҳи иттрий» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий  
аз рӯйи ихтисоси 05.02.01**

*Мақсади кор* - синтези маҳлулҳои саҳти системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), муқаррар намудани табиати физикӣ-химиявии онҳо ва ба даст овардани маводе, ки нисбат ба висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) хосиятҳои баландтари магнитиро зоҳир менамоянд.

*Дар асоси таҳқиқи* гузаронидашуда масъалаҳои зерин ҳал карда шуданд: коркарди усулҳои синтези висмутидҳои  $LnBi$ ,  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5 \div 4.5$ ); дар асоси натиҷаҳои таҳлили физикӣ-химиявӣ диаграммаҳои ҳолати системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) соҳта шуданд ва инчунин вобастагиҳои концентратсионӣ ва ҳароратии хосиятҳои электрофизикии маҳлулҳои саҳти системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) дар шароити муқаррарӣ омӯхта шуданд; вобастагии ҳароратии пазирандагии магнитии висмутидҳои  $Ln_5Bi_3$  ва маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  дар ҳудуди ҳароратҳои 298-773 К таҳқиқ карда шуданд; дар соҳти диаграммаҳои системаҳои  $Gd_5Bi_3 - Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) қонуниятҳое муайян гардиданд, ки дар якхела будани соҳти онҳо ва хосил шудани маҳлулҳои саҳти бефосилаи изоструктурӣ, ки дар структураи ромбии намуди  $Y_5Bi_3$  кристаллизатсия мешаванд зоҳир мегарданд.

Муайян карда шудааст, ки ҳамаи маҳлулҳои хосил карда шуда ноқилияти металлиро нишон медиҳанд, ки бо вуҷудияти дар структураи онҳо банди химиявии гетеродесмӣ ва ҳиссаи магнитии муқовимати электрикӣ ба муқовимати умумии хоси электрикӣ шарҳ додан мумкин аст.

Муқаррар карда шудааст, ки маҳлулҳои саҳти  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5 \div 4.5$ ) дар ҳудуди ҳароратҳои 298-773 К хосиятҳои парамагнитиро нишон медиҳанд.

*Рисолаи диссертационӣ* дар 125 саҳифаи хуруфчинии компьютерӣ баён гашта, аз муқаддима, чор боб, хулосаҳо,

рӯйхати 115 адад манбаҳои адабиётӣ ва замимаҳо иборат аст. Рисола дорои 43 расм, 20 ҷадвал ва 24 саҳифа замима аст.

*Интишорот.* Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 38 мақола, аз он ҷумла 6 мақола дар мачаллаҳое, ки аз тарафи КОА –и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда мешавад, нашр шудааст. Инчунин 3 патенти хурди ҶТ оиди ихтироот гирифта шуд.

*Калимаҳои калидӣ:* элементҳои нодирзамиинӣ, висмут, сурма, синтез, таҳлили рентгенофазӣ, таҳлили химиявӣ, таҳлили дифференсиалиютермикӣ, таҳлили микроструктурӣ, таҳлили рентгенофазӣ, муқовимати хоси электрикӣ, гармо-қ.э.ҳ., пазирандагии магнитӣ, магнитӣ, ҳарорати Қюри, хосиятҳои парамагнитӣ ва ферромагнитӣ банди химиявӣ.

## ANNOTATION

**on the thesis of Rakhimov Khurshed Abdulloevich entited:**

**«Solid solutions based on rare-earth bismuthides elements of the yttrium subgroup» submitted for competition degree of candidate of technical sciences on the specialty 05.02.01 - Materials Science (in cryogenic and electronic engineering)**

The aim of the work was the synthesis of solid solutions of the systems  $Gd_5Bi_3$  -  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), determination of their physicochemical nature and obtaining materials exhibiting increased magnetic properties with respect to bismuthides  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ).

The following problems have been solved on the basis of the investigations carried out: the methods for synthesizing bismuthides  $LnBi$ ,  $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) and solid solutions  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu; x = 0.5 \div 4.5$ ); The phase diagrams of the  $Gd_5Bi_3$ - $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) state and the concentration and temperature dependences of the electrophysical properties of the solid solutions of the  $Gd_5Bi_3$ - $Ln_5Bi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ) at room temperature; the temperature dependence of the molar magnetic susceptibility of bismuthides  $Ln_5Bi_3$  and solid solutions  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  was studied in the temperature range of

298-773 K.

A regularity is established in the structure of the phase diagram of the  $Gd_5Bi_3$ - $Ln_5Bi_3$  system ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu$ ), which is manifested in the fact that all the diagrams are of the same type and form a continuous series of isostructural solid solutions  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, x = 0.5 \div 4.5$ ), which crystallizing in a rhombic structure of the  $Y_5Bi_3$  type.

It is determined that all obtained solid solutions impose metallic conductivity, which is explained by the heterodimic nature of their chemical bond and the contribution of the magnetic component to the total electrical resistivity.

It was found that solid solutions of  $Gd_{5-x}Ln_xBi_3$  ( $Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, x = 0.5 \div 4.5$ ) exhibit paramagnetic properties in the temperature range of 298-773 K.

The thesis is presented on 125 pages of a computer typed, consists of an introduction, four chapters, conclusions, a bibliographic list comprising 115 titles and applications. The thesis contains 43 figures, 20 tables and 24 pages of applications.

Publications: inaccordance to the results of the research 38 scientific works were published from them 6 in the journals recommended by the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan, 3 Minor patents of the Republic of Tajikistan were received.

Keywords: rare-earth elements, bismuth, antimony, synthesis, X-ray phase analysis, chemical analysis, differential-thermal analysis, microstructural analysis, resistivity, termo-e.m.f., magnetic susceptibility, Curie temperature, paramagnetic and ferromagnetic properties, chemical bonding.